

## ХОНИШҲОИ СИНОЙ

Аз нигоҳи таърих миллати тоҷик дар ҳама давру замонҳо бо илму ҳикмати ҷаҳонгираш шуҳрат дошт. Ихтирооти Ибни Сино ва ҳаммаслаконаш, мисолҳои дигар аз таърихи ташаккули илм, аз ҷумла илмҳои табиӣ ва дақиқ дар гузаштаи миллат гувоҳи он аст, ки тоҷикон дар масири таърих илму ҳикмат ва адабу фарҳангофарӣ мавқеи шоиста доштанд. Маҳз ҳамин хизматҳои бузурги гузаштагонамонро н.и.ҳ., дотсент Яқубов Ҳ.М. (баъдан: декан, д.и.ҳ., профессор) қадр карда, соли 1966 дар факултети химияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленени (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) Хонишиҳои синоиро ташкил намуд.

Мақсад аз ташкили Хонишиҳои синой ба олимони ҷавону шогирдон ошно намудани олимони маъруф, дастоварду комёбиҳои соҳа ва ба ин роҳ ҷалб намудани ҷавонон ба илми химия буд. Ин боис гардид ки олимони маъруфи қишварҳои дигар ба Тоҷикистон омада, бобати дастоварду комёбиҳои илмиашон дар назди олимону донишҷӯёни тоҷик маърӯзаҳо қунанд. Ин раванд дар тарбияи шогирдон низ нақши зиёд гузаштааст. Вобаста ба ин ҳар сол 2-3 нафар донишҷӯи беҳтарини курси панҷуми факултет барои таҳия ва ҳимояи рисолаҳои дипломӣ ба донишгоҳҳои гуногуни СССР фиристода шуданд.

Зиёда аз 20 олимони варзидаи соҳа, аз ҷумла Б.П. Николский ва Я.И. Герасимов маҳз бо даъвати Яқубов Ҳ.М. ба Хонишиҳои синой омада лексия ҳондаанд. Ин кор сабаб гардид, ки майлу рағбати донишҷӯёни муҳаққикон ба ин илм биафзояд. Корҳои илмии устодони факултет дар робита бо мактабҳои бузурги илмии академикҳо Б.П. Николский, Ю.Н. Кукушкин ва дигарон сурат мегирифт. Сабаби асосии ба роҳ мондани чунин ҳамкориҳо бо олимони барҷастаи соҳа ташкили Хонишиҳои синой буд ва ин амал имкон дод, ки дар муддати начандон тӯлонӣ аксарияти омӯзгорону аспирантон ва кормандони факултет рисолаҳои номзадӣ ҳимоя намоянд.



**Яқубов Ҳ.М.**

Аввалин ҳонандай Хонишиҳои синой Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, дорандай ҷоизаи ленинӣ ва 2 ҷоизаи давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ, дорандай ҷоизаи ба номи В.Г. Хлопин, арбоби шоистаи илм ва техникаи Федератсияи Россия, академик, д.и.ҳ., профессор Б.П. Никольский буд, ки ў на танҳо дар тарбияи химикони Тоҷикистон саҳм дошт, балки ба китобхонаи факултаи химия мачаллаҳои илмии зиёдеро тухфа намудааст.



Хонандаи фахрии Хонишҳои синоӣ, академик, Президенти Академияи илмҳои СССР дар солҳои 1957-1986, доктори илмҳои физикаю математика, педагог, профессор, лаурети мукофоти ленинӣ, се карат қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Александров Анатолий Петрович мебошад, ки ӯ соли 1981 дар мавзӯи «Физические и химические проблемы в атомной энергетике» маърӯза кардааст.



Ба ҳамин тартиб, дар донишгоҳ дар давараи аз соли 1966 то соли 2022 ҳамагӣ 41 нафар олимони шинохта дар Хонишҳои синоӣ маърӯза кардаанд:



Хонандаи фаҳрии Хониши синоӣ: академик, Президенти Академияи илмҳои СССР (1957-1986), доктори илмҳои физикаю-математика, педагог, профессор, лаурети мукофоти ленинӣ, се карат Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Александров Анатолий Петрович мебошад. Соли 1981 Хониши синоиро дар мавзӯи «Физические и химические проблемы в атомной энергетике» гузаронд.




1-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, лаурети мукофоти ленинӣ, ду карат дорандай ҷоизаи давлатии СССР, ҳодими шоистаи илм ва техника РСФСР, доктори илмҳои химия, профессор Николский Борис Петрович, соли 1966 дар мавзӯи «Проблемы взаимодействия и состояние веществ в растворах и методы их исследования» гузаронд.



2-юмин Хониши синоиро узви вобастаи Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов Герасимов Яков Иванович, соли 1967 дар мавзӯи «Термодинамические свойства металлических сплавов» гузаронд.



3-юмин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, дорандай мукофоти давлатии дукаратаи СССР, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Новоселова Александра Васильевна, соли 1969 дар мавзӯи «Химические транспортные реакции» гузаронд.



4-умин Хониши синоиро узви вобастаи Академияи илмҳои СССР, ҳодими шоистаи илм ва техника РСФСР, доктори илмҳои химия, профессори Институти технологий Ленинград ба номи Ленсовет Петров Анатолий Александрович, соли 1969 дар мавзӯи «Структурные эффекты в реакциях соединения с несколькими кратными связями» гузаронд.



5-умин Хониши синоиро аъзои фахрии Ҷамъияти умумии иттифоқи химияйӣ ба номи Д.И.Менделеев, доктори илмҳои химия, профессори Институти технологийи Ленинград Мищенко Константин Павлович, соли 1971 дар мавзӯи «Структура растворителя и термодинамические свойства растворов электролитов» гузаронд.




6-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, лаурети мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Спицын Виктор Иванович, соли 1972 дар мавзӯи «Высокоактивные вещества - новые материалы современной техники» гузаронд.



7-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофотои давлатии ленинӣ ва СССР, ноиб – президенти Академияи илмҳои СССР, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Овчинников Юрий Анатольевич, соли 1973 дар мавзӯи «Структура пептидов и белков, проблемы и перспективы» гузаронд.



8-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, лауреати мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов Алимарин Иван Павлович, соли 1974 дар мавзӯи «Современное состояние и перспективы развития аналитической химии» гузаронд.



9-умин Хониши синоиро узви вобастаи Академияи илмҳои СССР, ходими шоистаи илм ва техникаи РСФСР, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Ленинград ба номи А.А. Жданов Алексковский Валентин Борисович, соли 1975 дар мавзӯи «Стехиометрия и синтез твердых веществ» гузаронд.



10-умин **Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР**, лаурети мукофоти ба номи Л.В.Пирсажевский, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Киев Яцимирский Константин Борисович соли 1976 дар мавзӯи «Проблемы бионеорганической химии» гузаронд.



11-умин **Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР**, лаурети мукофоти ленинӣ, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Эмануэль Николай Марковия соли 1977 дар мавзӯи «Химия в биологии и медицины наших дней» гузаронд.



12-умин **Хониши синоиро академик, Президенти Академияи илмҳои Ўзбекистон**, аъзои пайвастаи АИ СССР, барандаи мукофоти давлатии Ўзбекистон ба номи Берунӣ, доктори илмҳои химия, профессор Содиков Обид Содикович соли 1978 дар мавзӯи «Истоки знаний по химии в трудах Авиценны» гузаронд.




13-умин **Хониши синоиро Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ**, лаурети мукофоти давлатии СССР, академики Академияи илмҳои СССР, доктори илмҳои химия, профессори Институти химия ва технологияи ш. Москва, Жаворонков Николай Михайлович соли 1980 дар мавзӯи «Прогресс химии, химической технологии и промышленности СССР» гузаронд.



14-умин **Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР**, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, лаурети мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои физикаву математика, профессор Флеров Георгий Николаевич соли 1980 дар мавзӯи «Некоторые фундаментальные и прикладные ядерно-физические направления исследования в объединенном институте ядерных исследований в Дубне» гузаронд.




15-умин Хониши синоиро узви вобастаи академияи илмҳои СССР, академики Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон, Президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор Осимов Муҳаммад Сайфидиновиҷ соли 1980 дар мавзӯи «Вклад Авиценны в логику и методологию науки» гузаронд.



16-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, дукарат лаурети мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои химия, профессор Донишгоҳи давлатии Ленинград ба номи А.А. Жданов Шулӯз Михаил Михайлович соли 1981 дар мавзӯи «Физико-химия силикатов тугоплавких окислов и материалов на их основе» гузаронд.



17-умин Хониши синоиро лаурети мукофоти Комитети давлатии СССР оид ба илм ва техника, доктори илмҳои химия, профессор Дюмаев Кирилл Михайлович соли 1982 дар мавзӯи «Проблемы химии энергохромов» гузаронд.



18-умин хониши Синоиро академики Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти ленинӣ Президент ҷамъияти умунииттифоқии химиявии ба номи Д.И. Менделеев, доктори илмҳои химия, профессор Фокин Александр Васильевич соли 1983 дар мавзӯи «Успехи химии фтора» гузаронд.



19-умин Хониши синоиро доктори илмҳои химия, профессор, декани факултети химияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин, Яқубов Ҳомид Муҳсинович соли 1984 дар мавзӯи «Поляядерные координационные соединения на основе железа и их значения» гузаронд.



20-умин Хониши синоиро узви вобастаи академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти давлатии СССР, ректори Институти химия ва технология ба номи Д.И. Менделеев ш. Москва, доктори илмҳои химия, профессор Ягодин Геннадий Алексеевич соли 1985 дар мавзӯи «Химическая технология в решении экологических проблем» гузаронд.



21-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти давлатӣ ва ленинӣ, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов Легасов Валерий Алексеевич соли 1986 дар мавзӯи «Химические аспекты научно-технического прогресса» гузаронд.



22-юмин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти давлатӣ ва ленинӣ, доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии Горкий, Девятых Григорий Григорьевич соли 1987 дар мавзӯи «Некоторые проблемы химии высокочистых веществ» гузаронд.



23-юмин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, лаурети мукофоти ленинӣ, директори Институти физико-химиявӣ, доктори илмҳои химия, профессор Гольданский Виталий Иосифович соли 1988 дар мавзӯи «Спонтанное нарушение зеркальной симметрии в природе и происхождение жизни» гузаронд.



24-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, доктори илмҳои химия, профессор, директори фахрии Институти химии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Нӯъмонов Ишонқул Усманович соли 1989 дар мавзӯи «Химия нефти юга Средней Азии» гузаронд.



25-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои СССР, доктори илмҳои химия, профессор Третьяков Юрий Дмитриевич соли 1990 дар мавзӯи «Проблемы химии в высокотемпературных сверхпроводниках» гузаронд.



26-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои Россия, дорандай мукофоти ба номи Л.А. Чугаев, доктори илмҳои химия, профессор Кукушкин Юрий Николаевич соли 1991 дар мавзӯи «Достижения и современное состояние химии координационных соединений» гузаронд.




27-умин Хониши синоиро академики Акдемияи илмҳои Россия, доктори илмҳои химия, профессор, лаурети мукофоти давлатӣ Крестов Геннадий Алексеевич соли 1992 дар мавзӯи «Роль растворителя в реакциях комплексообразования в растворах» гузаронд.



28-умин Хониши синоиро академики Акдемияи илмҳои Россия, доктори илмҳои химия, профессор, ходими хизматнишондодаи Россия Перелыгин Игорь Сергеевич соли 1994 дар мавзӯи «Колебательная спектроскопия, взаимодействия и динамика многоатомных частиц в конденсированном состоянии вещества» гузаронд.



29-умин Хониши синоиро академик, Президенти Акдемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои химия, профессор Мирсаидов Ульмас Мирсаидович соли 1995 дар мавзӯи «Изыскание технологических основ переработки минерального сырья Таджикистан» гузаронд.



30-юмин Хониши синоиро академики Акдемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои геология-минерология, профессор, лаурети мукофоти давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Баротов Рауф Баротович соли 1996 дар мавзӯи «Таджикистан – естественная геолого – геохимическая лаборатория» гузаронд.



31-умин Хониши синоиро барандаи мукофоти давлатӣ ба номи Абуали ибни Сино, академики Акдемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои химия профессор, Холиков Чурабой Холикович соли 2000 дар мавзӯи «Биологическая активность ионогенных полимеров» гузаронд.



32-юмин Хониши синоиро узви вобастаи Акдемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои химия профессор, барандаи мукофоти давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино Фаниев Изатулло Наврӯзович соли 2002 дар мавзӯи «Металлохимия и коррозия алюминиевых сплавов с редкоземельными и щелочноземельными металлами» гузаронд.



33-юмин Хониши синоиро доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон Юсупов Зуҳуриддин Нуриддинович соли 2004 дар мавзӯи «Оксредметрия. Становление и развитие» гузаронд.



34-умин Хониши синоиро барандаи мукофоти далатии СССР ва Ҳукумати ФР, ноиби президенти Академияи илмҳои Россия, академик, доктори илмҳои химия, профессор, Платэ Николай Альфердович соли 2005 дар мавзӯи «Полимерные гидрогели для направленного транспорта лекарственных веществ» гузаронд.



35-умин Хониши синоиро узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои биология, профессор, мудири кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон Яқубова Мухиба Мухсиновна соли 2007 дар мавзӯи «Биохимические аспекты функционирования живых систем» гузаронд.



36-умин Хониши синоиро узви вобастаи Академияи илмҳои Россия, ректори Донишгоҳи давлатии химия ва технологияи Ивановаи Федератсияи Россия Койфман Оскар Иосифович соли 2009 дар мавзӯи «Порфирины. Синтез, свойства, применение» гузаронд.



37-умин Хониши синоиро мудири кафедраи химияи физикӣ ва коллоидии Донишгоҳи федералии ҷанубии Россия, барандаи мукофоти давлатии СССР, доктори илмҳои химия, профессор Коган Виктор Александрович соли 2012 дар мавзӯи «Инверсия традиционной классификации химических наук и новая иерархия общих проблем химии» гузаронд.



38-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мудири лабораторияи биофармакологияи Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи илмҳои ҶТ, доктори илмҳои тиб, профессор Ҳайдаров Карим Ҳайдарович соли 2014 дар мавзӯи «Основатель Авиценновских чтений в Таджикском национальном университете – доктор химических наук профессор Якубов Хамид Мухсинович. Пути создания лекарственных препаратов» гузаронд.



39-умин Хониши синоиро академики Академияи илмҳои ҳоҷагии қишлоқи Россия ва Академияи илмҳои Россия, доктори илмҳои ҳоҷагии қишлоқ, профессор, барандаи мукофоти давлатии Ҷумҳурии Белорус Цыганов Александр Риммович соли 2018 дар мавзӯи «Вклад агрохимической науки республики Беларус в развитие сельского хозяйства Беларус» гузаронд.



40-умин Хониши синоиро доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубаширхон соли 2019 дар мавзӯи «Школа физико-химиков ТНУ: научное наследие и перспективы (моделирование и нанохимия)» гузаронд.



41-умин Хониши синоиро доктори илмҳои химия, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Азизқулова Онаҷон Азизқулона соли 2022 дар мавзӯи «Пайвастаҳои координатсионии Mo, Cu ва Zn бо лигандҳои биофаъоли органикӣ ва ҷабҳаҳои истифодаи онҳо» гузаронд.